

ТАҚРИЗИ МУҚАРРИЗИ РАСМӢ

ба диссертасияи Абдураҳимов Бахтиёр Абдураҳимович дар мавзуи «Таъсирпазирии мутақобилаи адабиёти навини тоҷик ва матбуот дар оғози асри XX» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисосҳои 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ ва 10.01.10 – Рӯзноманигорӣ

Мутобиқати мавзуъ ва муҳтавои диссертасия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуи диссертасия, ки таҳти унвони «Таъсирпазирии мутақобилаи адабиёти навини тоҷик ва матбуот дар оғози асри XX» пешниҳод ва ба тасвиб расидааст, аз лиҳози илмӣ бо заминаҳои назариявию амалӣ ва соҳаҳои таҳқиқоти ихтисосҳои 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ ва 10.01.10 – Рӯзноманигорӣ мувофиқати комил дорад. Аввалан, ҷанбаҳои назариявии он дар самти адабиётшиносӣ ба омӯзиши шаклу мазмун, жанру сабк ва равандҳои эҷодӣ дар адабиёти навини тоҷик таҳсис ёфта, ки мутобиқ ба талаботи шиносномаи ихтисоси «Адабиёти тоҷик» мебошад. Дувум, баррасии густурдаи равандҳои матбуоти давр ва нақши онҳо дар ташаккули афкори адабӣ ва забони қаломи бадеъ бо меъёрҳои ихтисоси «Рӯзноманигорӣ» мувофиқ мебошад. Пажуҳиши мавриди баҳс бо такя ба сарчашмаҳои дасти аввал, аз ҷумла, рӯзномаву маҷаллаҳои нахустини тоҷикӣ – «Бухори шариф», «Оина», «Шуълаи инқилоб», «Овози тоҷик», «Бедории тоҷик», «Дониш ва омӯзгор» ва «Раҳбари дониш» сурат баста, ба таври мустақим ба муҳтавои ихтисосҳо иртибот мегирад. Ҳадаф аз таҳқиқ, ки муайянсозии сатҳу дараҷаи таъсири мутақобилаи адабиёт ва матбуот дар оғози асри XX аст, ба кушодани гиреҳҳои масоили методологӣ ва назарияи ҳар ду ришта роҳро ҳамвор месозад. Ҷиҳати дигари мувофиқати мавзуъ он аст, ки пажуҳиш робитаҳои адабиётро бо шароити иҷтимоӣ ва фарҳангӣ тавассути минбари матбуот мавриди омӯзиш қарор дода, ба таҳқиқоти мусоир дар самти равобити адабӣ ҳамоҳанг мегардад. Диссертант бо истифода аз усулҳои муқоисавӣ-таъриҳӣ, таҳлили мундариҷавӣ ва сабкшиносӣ, ҳамчунин, бо такя ба заминаҳои назариявии илмҳои филологӣ ба арзёбии ҳамаҷонибаи мавзуъ пардохтааст.

Мубрамии мавзуи таҳқиқ. Мавзуи мавриди баррасӣ дорои аҳаммияти вежа ва ҷанбаи мубрами илмист. Ин давра яке аз ҳассостарин мароҳили таърихи фарҳангии тоҷикон аст, ки дар он матбуот чун ниҳоди навзухур ба саҳнаи иҷтимоӣ ворид шуд ва адабиёт ҳамчун бозтоби ормонҳои миллӣ бо он ҳамнафас гардид. Бо баррасии ин раванд имкон фароҳам меояд, ки ҷойгоҳи матбуот дар ташаккули забони адабӣ ва густариши арзишҳои маърифатӣ мушаҳҳасан дар густураи таҳқиқ қарор гирад.

Аҳаммияти таҳқиқ дар он аст, ки робитаи биловоситай нависандагону шоирон бо рӯзномаву маҷаллаҳо, ки самараи он дар шаклгирии жанрҳои тоза ва сабкҳои навини адабӣ таҷассум ёфт, бо ҷашмандози муносиб баррасӣ шудааст. Матбуот на танҳо минбари интишори осори адабӣ, балки мактаби таҷрибаомӯзии адабони ҷавон низ буд, ки тавассути он завқи хонандагон ташаккул ёфт ва навҷӯиҳо дар шуури ҷомеа падид омад. Пажуҳиш дар ин мавзуъ бо вазъи сиёсиву иҷтимоии он айём саҳт пайвастагӣ дорад, зеро рӯзномаҳо бо интишори шеърҳои иҷтимоӣ ва мақолаҳои публисистӣ рӯҳияи бедории миллӣ ва иҷтимоиро ба миён оварданд. Бидуни таваҷҷуҳ ба ин робитаи мутақобил наметавон масъалаи равандҳои ташаккули адабиёти мусоир ва шаклгирии ҳувияти миллӣ дар оғози асри бистро ба миён гузошт.

Пажуҳиш муайян месозад, ки адабиёт ва матбуот ду неруи муҳаррики як ҳадафи воҳид буданд, ки дар пайвастагӣ ба таҳаввули маърифати ҷомеа роҳ кушоданд. Мубрамияти мавзуъ дар он ифода меёбад, ки то кунун пажуҳишҳои ҷудогона вучуд доштанд, vale таҳқиқи ҳамаҷониба ва мукаммал дар ин замина муҳаққиқи ҳудро интизор буд. Ин ҳолигоҳ ҳуд зарурати бознигарӣ ва таҳқиқи амиқро тақозо мекунад, то ки паҳлуҳои гуногуни робита ва ҳамbastagии матбуот ва адабиёт мушахҳас гардад. Баррасии матолиби адабӣ ва публисистӣ дар нашрияҳои ибтидой нишон медиҳад, ки чи гуна шеър ва наср ба хидмати бедории сиёсӣ ва иҷтимоӣ саҳм гирифтанд. Ҳамчунин, ин таҳқиқ муайян мекунад, ки таркиби забонӣ ва вежагиҳои сабкшиносии адабиёт дар ҳамbastagӣ бо матбуот такмил ёфта, роҳи эҷоди биниш ва сабки навро ҳамвор сохтааст. Мавзуъ бо ниёзҳои илмиву амалии рӯзгори имрӯз низ робитаи мустақим дорад, зеро шинохти таҷрибаҳои нахустин метавонад барои баррасии решшиносии ҷараёнҳои мусоир иттилоот ва фарҳанг аҳаммият ҳоҳад дошт. Дар ҷаҳони пуртазоди мусоир, ки матбуот ва адабиёт ҳамоно дар канори ҳам қарор доранд, омӯзиши ин таҷрибаҳои таъриҳӣ шинохти моҳияти ҳувияти миллӣ ва фарҳангиро такмилу тақвият мебахшад.

Мубрамияти мавзуъ, афзун бар ин, дар он аст, ки натиҷаҳои таҳқиқ барои фанҳои таълимӣ ба монанди таърихи адабиёт, назарияи журналистика ва равобити адабӣ маводи арзишманд фароҳам меоранд. Бо таваҷҷуҳ ба вусъати мавзуъ, пажуҳиш на танҳо аҳаммияти назариявӣ, балки арзиши амалӣ низ дорад, зеро дар таҳияи барномаҳои таълимӣ ва курсҳои вежа корбаст ҳоҳад шуд. Аҳаммияти дигари ин мавзуъ он аст, ки мавқеи адабони барҷаста, аз ҷумла, устод Садриддин Айнӣ, дар раванди ҳамкории адабиёт ва матбуот бо такя ба сарчашмаҳои аслӣ бознигарӣ шудааст.

Дараҷаи навгонии натиҷаҳо дар диссертатсия ва нуктаҳои илмие, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд. Диссертатсияи пешниҳодшуда бо вучуди такя бар пажуҳишҳои қаблӣ, дорои навгониҳои густардаи илмӣ мебошад, ки

онро дар радифи таҳқиқоти тоза ва бунёдӣ қарор медиҳад. Аввалин навгонӣ дар он аст, ки масоили таъсиргузорӣ ва таъсирпазирии мутақобилаи адабиёт ва матбуот дар маҳдудаи як таҳқиқи мунаzzам ва ҳамаҷониба мавриди арзёбӣ қарор гирифтааст. Дар пажуҳиш ба таври мунаzzам таҳқиқ шуда, ки жанрҳои тозае, монанди фелетон, ҳаҷвия, саҳнача ва намоишнома сароғоз дар минбари рӯзномаву маҷаллаҳои нахустини тоҷикӣ шакл гирифта, сипас ба қаламрави анъанаи адабӣ роҳ ёфтаанд. Муаллиф событ менамояд, ки матбуот ба ҳайси як муҳаррики иҷтимоӣ дар ташаккули афкори ҷамъиятӣ ва бедории миллӣ нақши муассир гузошта, адабиёт низ аз ҳамин минбар ба роҳи навҷӯиҳои ғоявию бадеӣ гом бардоштааст. Яке аз нуктаҳои нав дар ҷустуҷӯи муаллиф ин аст, ки ҷараёни таҳаввули забони адабии тоҷикӣ дар оғози асри бист бо таваҷҷӯҳ бар матолиби мунташир дар рӯзномаҳо ва маҷаллаҳо таҳлил гардидааст. Навгонӣ дар он низ зуҳур меёбад, ки фаъолияти адабони пешсаф, аз ҷумла, устод Садриддин Айнӣ, дар робита бо матбуот ба таври ҷудогона баррасӣ шуда, мақоми ӯ дар ташаккули насрин мусоир бо далелҳои мӯътамад ба субут расидааст.

Аз ҷараёни таҳқиқ бармеояд, ки жанри ҳикояи тоҷикӣ на танҳо дар заминаи суннатҳои адабиёти классикӣ, балки дар иртибот бо таҷрибай нигориши публицистии рӯзномаҳо низ шакл гирифтааст. Дигар навангезии ҷолиб дар он аст, ки мавқеи тарҷумаҳои адабӣ дар саҳифаҳои нашрияҳо ба тағсил таҳлилу тасниф шуда, нақши онҳо дар ташаккули завқу зехни эстетикии хонандагон ошкор гардидааст. Ин пажуҳиш, ҳамчунин, матлаби тозаеро ба доираи баррасиҳо мекашад, ба ин маънӣ, ки матбуот на танҳо оинаи воқеият, балки мактаби танқиди адабӣ ва баҳси илмӣ низ будааст. Тааммуқ дар таҳлили забону услуби матолиби адабии дар рисола нишон медиҳад, чи гуна содагии баён ва ҳамзамон ҳифзи унсурҳои бадеӣ ба шаклгирии сабки нав мусоидат кардааст. Диссертант нахустин бор робитай шеърҳои иҷтимоиву сиёсӣ ва таҳаввули шуури ҷамъиятиро дар қаламрави матбуот бо диidi моҳиятҷӯ ба таҳқиқ гирифтааст. Гузашта аз ин, матбуот ба ҳайси минбари таҷрибай эҷодӣ барои адабони ҷавон ва оғози роҳи эҷодии онҳо муаррифӣ шудааст.

Робитай адабиёт ва матбуот дар заминаи раванди меҳварии ҷаҳоншиноҳтии замон: бедории миллӣ ва тарбияи маърифатӣ аз зовияҳои гуногун ва доираҳои густардаи илмӣ ба таҳаққуқ расидааст. Диссертатсия бо таъкид бар таъсири мутақобилаи матбуот ва адабиёт нишон медиҳад, ки ҳеч яке аз онҳо бидуни дигар наметавонист дар ҳадди камол рушд намояд. Беш аз ин таъсири жанрҳои адабӣ ба шаклгирии жанрҳои матбуотӣ низ бо ҷузъиёт арзёбӣ шудааст, ки аз тозакориҳои муаллиф маҳсуб мешаванд. Далелҳо бо далилҳои қотеъ ба ин ақида мерасад, ки репортаж, очерк ва сафарномаҳо дар

оғоз таҳти нуфузи усулҳои нигариши бадеӣ будаанд. Ҳамчунин, бино ба баррасиҳои саҳехи диссертант матбуот бо интишори мунтазами шеърҳои иҷтимоӣ ва насли бадеӣ дар заминаҳои муҳталиф ҳудшиносии миллиро шакл додаанд. Диссертатсия сабит месозад, ки таъсири мутақобилаи адабиёт ва матбуот дар оғози садаи бистум на танҳо як падидай фарҳангӣ, балки як рукни тавонойи таҳаввули шуури сиёсиву иҷтимоӣ низ будааст.

Асоснокӣ ва эътимоднокии хулосаю тавсияҳои дар диссертатсия ифодаёфта. Хулоса ва тавсияҳое, ки дар диссертатсия баён шудаанд, дорон пояҳои мустаҳкам ва асоси илмии қобили эътимод мебошанд. Диссертант бо таҳқики домандори сарчашмаҳои аслии ибтидои садаи бистум, аз ҷумла, рӯзномаву маҷаллаҳои «Бухорои шариф», «Оина», «Шуълаи инқилоб», «Овози тоҷик», «Бедории тоҷик» ва «Раҳбари дониш» натиҷаҳои илмии хешро ба даст овардааст. Ин манбаъҳо кайфият ва ҳолати фарҳангӣ, иҷтимоӣ ва сиёсиро бозтоб намуда, ба хулосаҳои илмӣ эътибори вежа бахшидаанд.

Ҳар хулосаи диссертанд бо далелҳои мушаххас тамомият ёфтаанд. Тавсияҳо низ дар асоси таҳлили мантиқии робитаҳои адабиёт ва матбуот ироа шуда, ҳадаф аз онҳо роҳнамоӣ барои пажуҳишҳои баъдӣ ва истифодаи амалист. Ҳама хулосаҳо бо самтгирӣ ба таҳқики матолиби мунташир манзараи ҷараёни ҷустуҷӯҳои эҷодии адибони тоҷикро намудор меоварад. Муътамадии таҳлил ва хулосаҳои муаллиф аз он маншаъ мегирад, ки ҳар қазияи илмӣ бо мисоли мушаххас, ном ва санаи нашр сурат бастааст. Дар диссертатсия натиҷаҳои илмӣ бо таҳқиқоти қаблӣ муқоиса гардида, ҷиҳатҳои заиф ва ҳолигоҳи пажуҳишҳо дар ин ишора такмил шудаанд, ки имкони асоснок соҳтани натиҷаҳои тоза ва қобили эътимодро фароҳам овардааст. Тавсияҳои ироашуда бар замми ҳусусияти назариявӣ барои низоми таълим ва барномаҳои донишгоҳӣ низ қобили истифода мебошанд.

Эътимоднокии хулосаю тавсияҳои илмӣ бо иштироки муҳаққик дар конфронсҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ низ тақвият ёфтааст, ки натиҷаҳои диссертатсияро мавриди баҳсу баррасии доираҳои илмӣ қарор додаанд. Дигар нуктаи ҷолиб он аст, ки муаллиф ба осори назариявии муҳаққиқони ватаниву ҳориҷӣ такя карда, хулосаҳои ҳудро дар ҳамbastагӣ бо онҳо баррасӣ намудааст. Далелҳои корбастшуда бо истинод ба мактубҳо, мақолаҳо ва шеърҳои интишорёфта ба ҳадди кофӣ эътимодбахш мебошанд.

Тавсияҳо низ бо назардошти воқеиятҳои таъриҳӣ ва шароити иҷтимоии давра тарҳрезӣ шудаанд, ки эътимоднокии онҳоро меафзояд. Ҳамаи ин далел бар он аст, ки диссертатсия аз ҷиҳати асоснокии назариявӣ ва амалӣ комилан ҷавобгӯ ба меъёрҳои илмӣ мебошад. Хулосаҳои он на танҳо пажуҳишҳои қаблиро ба таври ҷиддӣ мебахшанд, балки самтҳои навро барои таҳқиқоти оянда боз меқунанд.

Ҳаҷм ва соҳтори диссертатсия. Диссертатсия дорои 353 саҳифаи чопи компьютерӣ буда, ҳамаи бахшҳои зарурии як пажуҳиши илмиро фаро мегирад. Соҳтори он бо меъёрҳои илмӣ мувофиқат дошта, аз муқаддима, тавсифи умумии таҳқиқ, панҷ боб бо шонздаҳ фасл, хулоса ва тавсияҳои амалӣ иборат аст. Ҳар як боб бо фаслҳои мустақил тақсимбандӣ шуда, ҳар фасл дорои масъалаҳои мушаххас ва таҳлили густарда мебошад. Дар муқаддима ба таври муфассал аҳаммият, ҳадаф, вазифа ва зарурати таҳқиқро баён шудааст. Дар бобҳои минбаъда заминаҳои таъриҳӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва раванди ташаккули адабиёт ва матбуот мавриди таҳқиқ қарор гирифта, хулосаҳои ҷамъбастӣ натиҷаҳои умумии таҳқиқро фаро гирифта, бо тавсияҳои илмӣ ва амалӣ имтиёз мекунанд. Дар охир рӯйхати муфассали адабиёти истифодашуда ҷой гирифтааст, ки уфуқҳои мутолеотии пажуҳишро ба сароҳат намоиш медиҳад. Дар бунёди соҳтории диссертатсия заминаи назариявӣ, таҳлил ва натиҷагирий ба таври пайваста ва мантиқӣ ба ҳам омадаанд. Ҳар бахш бо таҳлил ва далелҳои мушаххаси илмӣ мустанад гардида, ҷомеият ва ҳамоҳангии умумии матнро таъмин намудааст. Ба ин тартиб, ҳаҷм ва соҳтори диссертатсия ҷавобгӯи талаботи илмии дараҷаи докторӣ буда, барои ироа ва ҳимоя арзиши кофӣ дорад.

Боби аввал бо унвони «Заминаҳои иҷтимоиву фарҳангӣ ва ташаккули муносибати адабиёти навин бо матбуот» нахустин бахши диссертатсияро ташкил медиҳад. Дар ин боб заминаҳои таъриҳӣ ва иҷтимоии зуҳури матбуоти тоҷик бо истинод ба сарчашмаҳои аслӣ матраҳ шуда, аҳаммияти он дар шаклгирии адабиёти муосир ба таври дақиқ инъикос ёфтааст. Муаллиф нишон додааст, ки таъсиси нахустин рӯзномаҳои тоҷикӣ, аз қабили «Бухорои шариф» ва «Оина» ба таҳаввули зеҳнӣ ва бедории маънавии ҷомеа заминаи густурда фароҳам оварда, матбуот бо интишори шеър ва насрӣ иҷтимоӣ хонандаро бо армонҳои маорифпарварӣ ва эҷӯи миллӣ ошно соҳтааст.

Хусусияти дигар он аст, ки робитаи қавии адабиёт бо матбуот ба шаклгирии забони зиндаи адабӣ мусоидат намудааст. Боб бо таҳлили муфассали ҷараёни таъсири мутақобилаи матбуот ва адабиёт нишон медиҳад, ки ҳар ду шакли афкори ҷамъиятий ба ҳамдигар неру бахшида, роҳи такомули жанрҳои навро таъйид карданд. Дар фаслҳои марбут, пажуҳишгар собит соҳтааст, ки дар оғоз матбуот на танҳо воситаи иттилоот, балки муҳаррики иҷтимоӣ ва фарҳангӣ буд. Арзиши илмии ин боб дар он аст, ки нахустин бор робитаи таъриҳӣ ва иҷтимоии ду рукни муҳимми ҳаёти фарҳангӣ дар заминаи маводи фаровон бо далелҳои мушаххас баррасӣ шудааст. Ба хусус, баррасии ҷойгоҳи «Шуълаи инқилоб» ҳамчун меҳвари ташаккули афкори сиёсӣ ва адабии тоҷик аз арзиши ҳоси илмӣ бархурдор мебошад. Таҳлили муфассали матолиби интишоршуда гувоҳ аст, ки шеърҳои иҷтимоиву сиёсӣ ва мақолаҳои

публітсистӣ дар таҷаддуди шуури чомеа нақши намоён доштаанд. Диссертант бар ин ақида аст, ки адабиёти навин маҳз тавассути матбуот неруи тоза ёфта, шаклу мазмуни худро дигаргун сохтааст. Аҳаммияти дигари ин боб он аст, ки матбуот ҳамчун фазои баҳсу мунозира ва танқиди адабӣ арзёбӣ гардидааст.

Дар боби дувум таҳти унвони «Таъсири матбуоти даврӣ ба мазмун ва сохтори адабиёти навин» муҳаққик бо такя ба маъхазҳои дasti аввал роҷеъ ба шаклгирӣи муҳтавои осори адабӣ дар рӯзномаву мачаллаҳои аввалини тоҷикӣ сухан рондааст. Шеърҳои иҷтимоӣ дар саҳифаҳои матбуот мазмунҳои наву замониро ба тасвир кашида, ҷанбаҳои иҷтимоӣ ва сиёсии адабиёти тоҷикро тақмил баҳшидаанд. Бино ба баррасиҳои диссертант, тавассути ҳамин шеърҳо идеологияи чомеа шакл гирифта, руҳияни бедории иҷтимоӣ истеҳком ёфтааст. Дар фаслҳои оид ба насли бадей, ҷараёни таҷдиди шакл ва вусъати жанрҳо таҳқиқ ва таваҷҷуҳи коғӣ мабзул шудааст. Насри мунташир дар рӯзномаҳо ҳамчун пойгоҳи таҷрибаандӯзӣ ба таҷаддуди сохтор ва мазмуни ҳикояву қисса роҳ кушодааст. Ҳамчунин, масъалаи тарҷумаи осори бадей ва нақши он дар густариши забон ва шаклҳои адабӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Диссертант собит менамояд, ки тарҷумаҳо на танҳо ҷаҳонбинии хонандагони тоҷикро тақмил баҳшиданд, балки ба нависандагон низ ҳунари нависандагӣ ва равишҳои тозаро армуғон оварданд.

Боби дувум аз нигоҳи таҳлили ҷузъиёт ва мисолу далелҳо арзиши назариявӣ касб намудааст. Натиҷаҳои он гувоҳанд, ки матбуот дар адабиёти навини тоҷик танҳо василаи интишор набуда, мактаби эҷод ва таҷриба низ ба шумор меомадааст. Ин боб ҷойгоҳи публітсистикаи бадеиро дар ташаккули афкори ҷамъиятӣ ва адабӣ падид овардааст. Ҳуллас, боби дувум бо мазмун ва сохтори мунаzzам таҳқиқро дар сатҳи муносаби илмӣ сомон пазируфта арзиши диссертатсияро ба маротиб афзудааст.

Аҳаммияти боби севум «Инъикоси масъалаҳои иҷтимоиву сиёсӣ дар адабиёт ва публітсистикаи матбуот» бештар дар баррасии робитаи адабиёт бо воқеияти сиёсиву иҷтимоии давра таҷассум ёфтааст. Ба ақидаи диссертант рӯзномаи «Шуълаи инқилоб» бо мақолаҳо ва шеърҳои публітсистӣ на танҳо ба ташаккули афкори сиёсӣ, балки ба такомули шуури миллӣ роҳ кушодааст. Дар ин боб фаъолияти адабӣ ва публітсистии устод Садриддин Айнӣ аз ҷандидгоҳ баррасӣ қарор гирифта, нақши ў дар ташаккули як мактаби нависандагӣ ва танқиди иҷтимоӣ ба таҳқиқ омадааст. Муҳокимаҳои илмии диссертант ошкор сохта, ки осори мунташир дар «Шуълаи инқилоб» бо мазмунҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ ҳамоҳанг буда, дар ташаккули забону услуби мусосир таъсири ҷашмрас гузоштаанд.

Дар фасли дигар бо таҳлили маводи гӯшаи «Тозиёна» ин гӯша ҳамчун падидаи ҷадид дар ташаккули жанрҳои ҳаҷвӣ ва танқидӣ нишон дода шудааст.

Муаллиф бо истинод ба матолиби аслӣ бар ин хулоса меояд, ки танз ва ҳаҷв дар матбуоти тоҷик то ба як шакли событи жанрӣ рушд карда, матбуот бо нақди иҷтимоӣ ва сиёсӣ рисолати нигоҳи интиқодӣ ва андешаи созандагӣ дар ҷомеаро ба дӯш гирифта буд. Дар ин боб масъалаи ҳамбастагии адабиёт бо муборизаҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ бо далелҳои мушаххас таҷассум ёфта, муҳаққиқ нақши публистикаи бадеиро дар ташаккули тафаккури иҷтимоӣ собит месозад.

Бино ба мантиқи ковишиҳои муаллиф, адабиёт дар ҳамоҳангӣ бо матбуот дар бозтоби рӯйдодҳои сиёсӣ ба навовариҳои муҳим даст ёфтааст. Натиҷаҳои бадастомада далел бар онанд, ки боби севум на танҳо як бахши шарҳиҳонда, балки як пояти назариявӣ ва методологӣ дар шинохти муносибатҳои иҷтимоиву сиёсӣ ва таъсири онҳо ба адабиёт маҳсуб мешаванд.

Боби чаҳорум ба баррасии робитаи матбуот бо масъалаҳои фарҳангиву маърифатӣ ихтинос ёфта, бо таври шоиста ҳузури ин унсурҳоро дар ташаккули андешаи миллӣ нишон медиҳад. Муҳаққиқ собит менамояд, ки рӯзномаи «Шуълаи инқилоб» бо интишори мақолаҳои маърифатӣ ва пажуҳишҳои адабӣ дар тарбияти зеҳнӣ ва маънавии ҷомеа саҳмгузор будааст. Боби мазкур мушаххас месозад, ки матбуоти ибтидои асри XX на танҳо минбари сиёсӣ, балки мактаби маънавӣ ва фарҳангӣ барои ҷомеа ба ҳисоб мерафт. Муаллиф бо таҳлили мақолаҳои мунташир исбот мекунад, ки аҳли қалам аз тариқи матбуот барои такмили сатҳи саводнокии мардум ва рушди фарҳангии мутолиа талош варзидаанд. Маводи фароҳамомада шоҳид аст, ки рӯзнома бо интишори шеърҳо ва мақолаҳои бадеӣ дар эҳёи суннатҳои миллӣ ва инқилоби фарҳангӣ нақши барҷаста бозидааст. Дар ин замина дар фаслҳои алоҳида робитаи адабиёт бо таълиму тарбия баррасӣ гардида, аҳаммият ва хусусиятҳои боризи он таҳқиқ ва таъйид шудаанд.

Муаллиф бо далелҳо ба намоиш мегузорад, ки тавассути матбуот арзишҳои миллӣ ва фарҳангӣ дар шаклҳои ҷадид эҳё гардидаанд. Аз нигоҳи соҳторӣ, боби чаҳорум аз фаслҳои пайдарпай ва мантиқӣ тартиб ёфта, ҳар як фасл мавзуи хосеро ба таҳқиқ гирифтааст. Таҳлили нақши адабони навҷӯ дар ин раванд бо зикри номҳо ва осори онҳо, ҳамчунин, дар ин боб нақшу мақоми шаҳсиятҳои адабӣ дар ташаккули матбуоти миллӣ мавриди пажуҳиш қарор гирифтааст. Диссертант бо такя ба маводи матбуот ғановати фазои маънавии ҷомеаро ба ҳайси заминаҳои пешрафти фарҳанг таъйид кардааст. Дар ин боб, матбуот ба сифати василаи тарбияи маънавӣ ва пули робитасоз миёни гузаштаву имрӯз ба намоиш гузашта мешавад. Арзиш ва аҳаммияти ин боб дар он аст, ки бо мисолҳои мушаххас робитаи фарҳанг бо рӯзгор ва ҳаёти иҷтимоии мардум ба таҳқиқ қашида шуда, матбуот ҳамчун оинаи бозтоби воқеият ва муҳаррики неруманд омили таҳаввули он маънидод шудааст. Ҳар

як фасл дорои арзиши чудогона ва мустақили илмӣ буда, дар маҷмуъ як низоми ҳамоҳанг ва пайваста эҷод кардааст. Хулосаҳои ин боб дар таъииди арзиши илмӣ ва фарҳангии диссертатсия нақши меҳварӣ бар уҳда доранд.

Боби панҷум ба таври комил ба баррасии ҷанбаҳои назарияйӣ ва амалии нақди адабӣ ихтисос ёфтааст, ки аз лиҳози илмиву методологӣ аҳаммияти вижга дорад. Диссертант бо таҳлили сарчашмаҳо ва баррасии домандори адабиёти мавриди таҳқиқ нақди адабиро ҳамчун як ҷараёни мустақил дар матбуоти ибтидои аспи бист ба шумор овардааст. Ин боб бо таҳлилҳои дақиқ ва бо истинод ба мисолҳои мушаххас имтиёз мекунад ва событ месозад, ки арзёбиҳои интиқодӣ дар рӯзномаву маҷаллаҳо на танҳо ба адабиёт, балки ба шуури ҷомеа таъсири амиқ гузоштаанд. Муаллиф мавқеи мунаққидонро бо такя ба матолиби ҷопшуда таҳлил намуда, мақоми онҳоро дар ташаккули завқи бадеии ҷомеа хеле баланд арзёбӣ менамояд. Нақди адабӣ на танҳо дар ташаккули маърифати адабӣ, балки дар густариши андешаҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ низ ҷодаҳои навро падид овардааст. Аз нигоҳи соҳторӣ, фаслҳои боби панҷум аз пайванди илмиву мантиқӣ бархурдор буда, мавзуъҳои муайянӣ ҳар фасл масъалагузориҳои илмиро аз ҷанд ҷиҳат вусъат додаанд. Мавқеи шаҳсиятҳои барҷаста бо мисолҳои мӯътамад муҳокима гардида, ҷойгоҳи онҳо дар пойдории мактаби нақди адабӣ ва суннатҳои он таъкид шудааст. Бо баҳрабардорӣ аз усулҳои таҳлилии мусоири баррасиҳои илмӣ муаллиф ба хулосаҳои илмӣ даст ёфтааст.

Муҳаққиқ бо ин ҷашмандози фароҳ ба маводи таҳқиқ бар ин назар аст, ки тавассути нақди адабӣ муҳити маънавӣ ва завқи бадеии хонандагон дар замони нави таъриҳӣ шакл гирифтааст. Хулосаҳои боби панҷум аҳаммияти илмӣ ва амалӣ дошта, барои пажуҳишҳои оянда манбаи муҳими таҳқиқӣ ҳоҳанд буд. Таҳлилҳои муаллиф дар боби панҷум далел бар он аст, ки қазияи нақди адабӣ дар матбуоти ибтидои аспи XX бо ҳама печидагиҳояш баррасӣ гардида, хулосаҳо заминаҳои эътиомдбахши илмӣ пайдо кардааст. Ба ин маънӣ, боби панҷум на танҳо қисми таркибии диссертатсия, балки нуктаи нав ва қобили қабул дар илми рӯзноманигорӣ ва адабиётшиносӣ маҳсуб мешавад.

Аҳаммияти илмӣ, амалӣ ва иҷтимоии диссертатсия. Диссертатсияи мавриди баррасӣ дорои аҳаммияти баланди илмист, зеро масъалаи мавриди таҳқиқ то ба ҳол ба ин шаклу вусъат мавриди омӯзиш қарор наёфта буд. Диссертант дар заминаи таҳлилҳои амиқрав равандҳои назарию таърихии таъсиргузорӣ ва таъсирпазирии адабиёт ва матбуотро ба таври илмӣ бозсозӣ намояд. Аз ин ҷиҳат, пажуҳиш нигариши нав ба маводи баҳс дар илмҳои рӯзноманигорӣ ва адабиётшиносӣ уфуқҳои тозаро боз намуда, заминаи ҷадиди баррасиҳои илмиро фароҳам овардааст. Даствардҳои илмӣ дар диссертатсия барои пажуҳишгарон муҳимму арзишманд буда, дурнамоҳои таҳқиқоти

баъдинаро муайян месозад. Аз дидгоҳи амалӣ, натиҷаҳои таҳқиқ метавонанд барои муаллимон ва донишҷӯёни донишгоҳҳо дарсномаи муғид ва манбаъи омӯзиш бошанд. Истифодаи натиҷаҳои диссертатсия дар барномаҳои таълимий ба такмили дониш ва ҷаҳонбинии толибилмон муассир хоҳанд буд. Ин пажуҳиш, ҳамчунин, барои рӯзноманигорон ва муҳаррирон роҳнамо буда, ба онҳо имконият медиҳад, ки бо такя ба таҷрибаи таърихӣ роҳҳои таъсирбахши фаъолияти матбуотиро ба кор гиранд. Дар сатҳи иҷтимоӣ, пажуҳиш бо баррасии нақши матбуот дар ташаккули тафаккури миллӣ, дар таҳқими ҳудшиносии чомеа саҳмгузор хоҳад буд.

Масъалаи умдаи матбуот ҳамчун василаи огоҳсозӣ ва ҳидояти иҷтимоӣ, ҳамbastагӣ ва ҳамфikrii чомеа арзиши иҷтимоии возех дорад, ки бо арзишҳои миллӣ ва фарҳангии чомеai тоҷикон дар иртиботи мустақим қарор дорад. Ҳамчунин, диссертатсияи мазкур дар таҳқими робитаи илм ва чомеа саҳм гузошта, донишро аз доираи назария ба сатҳи амалӣ интиқол медиҳад. Бо пешниҳоди хулосаҳои амалӣ, муаллиф заминai баҳрабардории муассисаҳои таҳсилотӣ, марказҳои пажуҳишӣ ва расонаҳои хабариро фароҳам соҳтааст. Бо таваҷҷуҳ ба аҳаммияти илмӣ, амалӣ ва иҷтимоии диссертатсия онро метавон дастоварди назаррас дар соҳаи илмҳои филологӣ арзёбӣ намуд.

Нашири натиҷаҳои таҳқиқ аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. Диссертант дар рафти анҷом додани кори илмӣ натиҷаҳои пажуҳиши ҳудро дар як қатор маҷаллаҳо ва ҳамоишҳои илмӣ муаррифӣ намудааст. Мақолаҳои интишорёфта ба тавзехи ҷанбаҳои назариявӣ ва таърихии мавзӯи баҳшида шуда, бо забони илмӣ ва корбандии истилоҳоти касбӣ пешниҳод гардидаанд. Муҳаққиқ бо нашри мақолаҳо робитаи илмиро бо муҳаққиқони дохилӣ ва хориҷӣ таҳқим баҳшида, натиҷаҳои пажуҳишҳои ҳудро ба муҳокимаи аҳли илм гузоштааст. Чопи мақолаҳо дар нашрияҳои тақризшаванда ва дорои эътибор нишон медиҳад, ки дастовардҳои диссертант аз арзиши илмии қавӣ барҳурдоранд. Муаллиф баробари таълифи чопи мақолаҳо дар конфронсҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ низ ширкат варзида, натиҷаҳои таҳқиқро ба таври густарда муаррифӣ намудааст. Ҳузури фаъоли ӯ дар ин ҳамоишҳо боиси он шуда, ки натиҷаҳои масоили мавриди баҳс дар меҳвари баррасиҳои доираи васеи муҳаққиқон қарор гиранд. Бо ин васила ба маърази исбот мерасад, ки кори анҷомёфта на танҳо аҳаммияти маҳаллӣ, балки дорои арзиши минтақавию байналмилалӣ низ мебошад. Фаъолияти интишории диссертант собит месозад, ки кори анҷомёфта ба таври ҳамаҷониба ба муҳокимаи илмӣ ворид гардида, аҳаммияти назарраси назариявӣ ва амалӣ касб намудааст.

Диссертатсия аз нигоҳи шакл ва тартиби ироа бо талаботи амалкунандай Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқат дорад. Тарзи мураттабсозии матн бо риояи қоидаҳои қабулшудаи

академій ичро гардида, ҳар як боб ва фасл дар қолаби стандартии тасдиқгардида пешниҳод шудааст. Услуби баён, ки асосан илмій ва таҳлилі мебошад, ба меъёрҳои амалкунанда ҷавобғұ буда, истифодаи истилоҳот бо дақиқият сурат гирифтааст. Тақсими қисматҳо ба муқаддима, бобҳои таҳлилі, хулоса ва тавсияҳо, ҳамчунин, рўйхати адабиёт бо меъёрҳои муайянгардидаи комиссия созгор аст. Диссертант дар соҳт ва мураттабсозии рисола аз намунаҳои муътамади илмій истифода бурдааст, ки ин ҳол ба қонунмандии шаклій ва тартиби ироа далолат мекунад. Ҳар як боб бо муқаддимаи мавзуй оғоз гардида, бо хулосаи чудогона анҷом ёфтааст, ки мутобиқи дастурҳои расмій аст.

Соҳтор ва шакли кори илмій далолат бар он доранд, ки диссертант бо талаботи расмій ва ҳуқуқии Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон шинос буда, онҳоро дақиқ риоя намудааст. Ҷобаҷогузории фаслҳо ва қисматҳо дар мувофиқат бо дастурҳои амалкунанда ичро гардида, кори илмиро ба шакли ниҳоӣ ва қобили ҳимоя расонидааст.

Автореферат, ки аз диссертатсия бармеояд, ба талаботи Тартиби додани дараҷаҳои илмій, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ шудааст, ҷавобғұ мебошад.

Бо вучуди баҳои мусбате, ки дар тақриз баён гардид, дар рисолаи мазкур баъзе камбудиҳо, нуктаҳои баҳсталаб, ғалатҳои имлой ҷой доранд, ки ҳолатҳои зеринро метавон чудогона таъкид намуд:

1. Бо вучуди арзиши илмии натиҷаҳо, дар баъзе мавридҳо робитаи мустақими онҳо бо масъалаҳои амалӣ заифу хира аст, аз ҷумла, заминаҳои татбиқи хулосаҳо дар соҳаи амалия ба таври чудогона ва муфассал нишон дода нашудаанд.

2. Дар қисмати адабиётшиносӣ ҳарчанд фарогирии манбаъҳо ба қадри коғист, бархе сарчашмаҳои нави хориҷӣ ворид нашудаанд.

3. Нақши муҳаққиқони ҳамзамон ва пешгузаштагон ба таври умумӣ шарҳ ёфтааст, vale ҳарчили амиқи назару андешаҳои онҳо дар муқоиса бо натиҷаҳои диссертант камтар ба назар мерасад. Муқоисаи муфассал бар ҳусни рисола ҳусни нав зам менамуд.

4. Дар хулосаи умумӣ ҳарчанд натиҷаҳо ҷамъбаст шудаанд, ҷойи пешниҳоди мушаххасоти бештар дар шакли тавсияҳои амалӣ такмил меҳоҳад.

5. Ҳарчанд диссертатсия аз назари соҳтор ва муҳтаво ҷавобғұ ба талабот аст, баъзе ҷумлаҳо ва ибораҳо аз тақорори фикр бебаҳра нестанд. Лозим аст, ки дар таҳрири ниҳоӣ ин масъала ба эътибор гирифта шавад.

Эродҳо ва камбудиҳои зикршуда, дар маҷмуъ, аҳаммияти назариявию амалии диссертатсияи мазкурро коста намесозанд ва ба муҳтавои асосии кор таъсири манфии чиддӣ намерасонанд.

Диссертсияи Абдураҳимов Бахтиёр Абдураҳимович дар мавзуи «Таъсирпазирии мутақобилаи адабиёти навини тоҷик ва матбуот дар оғози асри XX», ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисосҳои 10.01.01 – Адабиёти тоҷик; равобити адабӣ ва 10.01.10 – Рӯзноманигорӣ пешниҳод гардидааст, дар сатҳи баланди илмӣ ба анҷом расида, ба талаботи бандҳои 32-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, комилан мувофиқ мебошад. Муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисосҳои номбаршуда дониста мешавад.

Муқарризи расмӣ:

доктори илмҳои филологӣ,
академики Академияи миллии
илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон,
узви Комиссияи маркази интихобот
ва раъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон


Салимӣ Носирҷон
Юсуфзода

«03» сентябри соли 2025.

Нишонӣ: 734064, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино,
кӯчаи Ҳувайдуллоев, бинои 254, ҳуҷраи 67
Тел.: (+992) 98-797-55-55

Имзои Н.Ю. Салимиро тасдиқ менамоям:
мудири шуъбаи ҳуқуқи дастгоҳи
Комиссияи марказии интихобот ва
раъйпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон


Нормухаммедов А.У.

Нишонӣ: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 46.
Телефон: (+992-37) 227-95-47.
E-mail: tajikistan.elections@gmail.com

«03» сентябри соли 2025.

